

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи
кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон



ҲУҚУҚҲОИ
ХУДРО
МУҲОФИЗАТ
НАМО!

юнисеф 

барои ҳар як кӯдак

КЎДАКОН ДОРОИ ЧУНИН ҲУҚУҚҲОЯНД

Ҳуқуқ ба:

- ҳаёт, зиндагӣ ва инкишофи солим
- нигоҳ доштани фардияти худ, ном, шахрвандӣ ва робитаи оилавӣ
- донишони волидайнӣ худ ва бархурдор будан аз ғамхориҳои онҳо
- нигоҳ доштани муносибатҳои мунтазами шахсӣ ва робитаи бевосита бо падару модар ҳангоми ҷудо зиндагӣ кардани онҳо
- озодона баён намудани ақидаи шахсӣ
- озодона ҷустуҷӯ ва паҳн намудани ҳама гуна маълумот, ҷӣ дар шакли хаттӣ ва ҷӣ шифоҳӣ бо дарназардошти эҳтироми ҳуқуқу шаъну шараф ва эътибори шахсони дигар
- озодии ақида, вичдон ва дин
- муттаҳид шудан ва озодона ҳамроҳ шудан ба ташкилотҳои ҷамъиятии кӯдакона
- саломатӣ ва дастрасӣ ба низоми тандурустӣ
- сатҳи зиндагӣ, ки барои инкишофи мукаммали ҷисмонӣ, раванӣ ва маънавию ахлоқии кӯдак зарур аст
- дастрасӣ ба таҳсили ройгон ва ҳатмии асосии умумӣ.



МО ҲАМА АЗ ЯКДИГАР ФАРҚ ДОРЕМ, ВАЛЕ ҲУҚУҚҲОИ МО ЯКХЕЛААНД!

Ҳуқуқ ба:

- таълиму тарбия бо мақсади инкишофи шахсият, истеъдод ва қобилияти фикрию ҷисмонӣ, истироҳату фароғат, иштирок дар бозиҳо ва чорабиниҳои шавқангез
- ҳимоя аз ҳама гуна истисмор: иқтисодӣ, меҳнатӣ, шахвонӣ ва муносибатҳои бадахлоқона
- озод будан аз шиканҷа ё дигар намуди муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳдиқунандаи шаъну шараф
- ғамхории махсус нисбати кӯдакони: ятим, бепарастор, дорои маъҷубият, гурезагон ва ақаллиятҳои миллӣ
- муносибате, ки дар низоми адолати судӣ барои нигоҳ доштани шаъни инсонӣ ва қадру қиммати ӯ мусоидат менамояд
- мавриди эҳтиром қарор гирифтани бидуни ягон таъйиз, сарфи назар аз наҷод, ҷинс, забон, дин, ақидаи сиёсӣ, баромади миллӣ, қавмӣ ё иҷтимоӣ, вазъи молумулкӣ ва вазъи саломатӣ.



КЎДАК ДОРОИ ЧУНИН УЊДАДОРИЊОСТ:

ЭЊтироми суҳанони волидайн ва шахсони онҳоро ивазкунанда,
қабул кардани таваҷҷуҳ ва ғамхории онҳоро

Риоя кардани қоидаҳои муқарраршудаи рафтор дар
муассисаҳои таълимӣ, хона ва қойҳои ҷамъиятӣ

Саривақт ба дарсҳо ҳозир шудан ва вазифаҳои хонагиро иҷро
кардан

Роҳ надодан ба суҳанҳои қабел ва истифода набурдан аз
ҳаракатҳои ноҷо

ЭЊтироми муаллимон ва ҳуқуқҳои онҳоро

КЎДАК ЧЊ МАСЪУЛИЯТ ДОРАД?

Барои риоя накардани қонунҳо, ҳуқуқвайронкунӣ, вайрон
кардани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсони дигар кўдак
метавонад вобаста ба синну сол ба ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ, аз
ҷумла ҷиноятӣ, маъмурӣ, интизомӣ ва ё граждандӣ кашида
шавад.



ВАКОЛАТДОР ОИД БА ҲУҚУҚИ КҶДАК



ВАКОЛАТДОР ОИД БА ҲУҚУҚИ КҶДАК КИСТ?

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак риояи ҳуқуқу озодиҳои кӯдакро назорат намуда, дар доираи салоҳияти худ барои барқарор намудани ҳуқуқу озодиҳои вайроншудаи кӯдакон чораҳои зарурӣ меандешад.

ФАЪОЛИЯТИ ВАКОЛАТДОР ОИД БА ҲУҚУҚИ КЎДАК АЗ ЧӢ ИБОРАТ АСТ?

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар амалӣ намудани фаъолияти худ мустақил аст. Барои мусоидат дар таъмини риоя ва ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак Ваколатдор метавонад:

- муроҷиатҳоро оид ба барқарор намудани ҳуқуқҳои вайроншудаи кӯдакон баррасӣ намояд;
- ба муассисаҳои махсусгардонидашудаи кӯдакона ташриф оварда, санҷишҳо гузаронад;
- дар такмили қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқи кӯдак иштирок намояд;
- барои баланд бардоштани маърифатнокии шаҳрвандон, аз ҷумла кӯдакон оид ба ҳуқуқу озодиҳои онҳо чорабиниҳои иттилоотӣ гузаронад;
- барои ҳамкории мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ вобаста ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои кӯдакон мусоидат намояд.

КӢ БА ВАКОЛАТДОР ОИД БА ҲУҚУҚИ КЎДАК МУРОҶИАТ КАРДА МЕТАВОНАД ?

Ҳар як кӯдак, падару модар, фарзандхондҳо, васӣ, парастор, мураббии парастор ё дигар шахсони онҳоро ивазкунанда метавонанд барои мусоидат дар барқарор намудани ҳуқуқҳои вайроншудаи кӯдак ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак муроҷиат намоянд.

Тамоми муроҷиатҳо ҳатман баррасӣ карда мешаванд.

МУРОҶИАТ БА ВАКОЛАТДОР ЧӢ ГУНА СУРАТ МЕГИРАД?

Ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ба таври хаттӣ, шифоҳӣ, тавассути телефон (мобилӣ) ва почтаи электронӣ муроҷиат кардан мумкин аст.

Инчунин Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак шахрвандонро ҳамарӯза қабул мекунад.

МУРОҶИАТ БА ВАКОЛАТДОР КАДОМ МАЪЛУМОТРО БОЯД ДАР БАР ГИРАД?

Муроҷиат бояд чунин маълумотро дар бар гирад:

- ному насаби муроҷиаткунанда, инчунин номи мақомот ё шахси мансабдор, ки нисбат ба қарор ё амали (беамалии) ӯ шикоят карда мешавад;
- баёни моҳияти қарор ё амал (беамалӣ), ки ба андешаи муроҷиаткунанда ҳуқуқи озодиҳои ӯро вайрон кардааст;
- маълумот дар бораи натиҷаи баррасии муроҷиат дар мақомоти давлатӣ;
- нусхаи қарорҳои нисбати шикоят қабулгардида.

БАРОИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ ХУД МЕТАВОНЕД БА МО МУРОҶИАТ НАМОЕД

Суроғаи Дастгоҳи марказӣ:

ш. Душанбе, к. Ҷ. Икромӣ 7, тел: 221-73-52

Намояндагиро:

ш. Қурғонтеппа: к.Б. Ғафуров 11, тел: +(8)3222-2-79-32;

ш. Хоруғ: к. Ленин 25, тел: +(8)3522-2-32-84;

ш. Хучанд: к. Фирдавсӣ 120 ошёнаи 4, тел: +(8)3422-6-28-68;

Қабулгоҳҳои ҷамъиятии Ваколатдор:

ш. Кӯлоб: Хиёбони И.Сомонӣ 36, ошёнаи 4, утоқи 42. тел:
+(8)3322 2-22-93;

ш. Турсунзода: к. И. Сомонӣ, бинои 37, тел: +(8)3130-2-85-10;

ш. Исфара: к. Марказӣ, 10, тел: +(8)3462-2-78-82;

ш. Роғун: к. Сохтмончиён 54, тел: +(8)3134-2-26-29;

н. Рашт: шаҳраки Фарм, к. И.Сомонӣ 42, тел: +(8)3131 2-14-13;

н. Қубодиён: к.И. Сомонӣ,36,тел +(8)3251-2-26-35.

СУРОҶАҲОИ ЭЛЕКТРОНИИ ВАКОЛАТДОР ОИД БА ҲУҚУҚИ КҶДАК:

info@ombudsman.tj

child@ombudsman.tj

